

ҚАРОРИ
Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
№4

аз 14 июни соли 2013

ш. Душанбе

**Оид ба муҳлатҳои мурофиавии баррасӣ
ва ҳалли парвандаҳои гражданий ва оилавӣ**

Баррасии саривақтии парвандаҳои гражданий ва оилавӣ ҳангоми ҳимояи ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои қонунии вайронгардида ё мавриди баҳс қарордоштаи шаҳрвандон (шахсони воқеӣ), шахсони ҳуқуқӣ, инчунин ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти маҳаллии ҳокимиияти давлатӣ, мақомоти худидоракуни шаҳрак ва деҳот ва дигар субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқии бо қонун ҳифзшаванда аҳамияти мусбӣ дорад.

Бо мақсади аз тарафи судҳо таъмин кардани риояи муҳлатҳои баррасӣ ва ҳалли парвандаҳои гражданий ва оилавӣ, бартараф намудани ҳолатҳои қашолкорӣ дар асоси талаботи моддаи 27-и Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,-

ҚАРОРКАРД:

1. Диққати суд, судяҳо ба он равона карда шавад, ки парвандаҳои гражданий ва оилавиро дар муҳлатҳои муқарраркардаи қонун баррасӣ ва ҳал намоянд.

2. Бо мақсади баррасии саривақтӣ ва ҳалли дурусти парвандаҳои гражданий ва оилавӣ қонунгузор ду намуди муҳлатҳои мурофиавиро пешбинӣ намудааст: Муҳлатҳои мурофиавии муқаррарнамудаи қонун (моддаи 157-и Кодекси мурофиавии гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд КМГ) ва муҳлатҳои мурофиавие, ки онҳоро суд таъин менамояд (моддаҳои 151-153-и КМГ ва гайраҳо).

3. Суд, судяҳо бояд дар назар дошта бошанд, ки шурӯъшавии ҷараёни муҳлати се рӯзai ҳалли масъалаи қабули аризай даъвогӣ (ариза) аз лаҳзаи ба қайд гирифтани он (ариза) дар шуъбаи коргузории суд оғоз ёфта, то ҳалли масъалаи ба мурофиави суд қабул, рад намудани қабул, баргардонидан ва беҳаракат монондани аризай даъвогӣ (ариза) хотима меёбад.

Аризай даъвогӣ (ариза) ба шуъбаи коргузории суд метавонад бевосита аз ҷониби даъвогар ё намояндааш (аризадиҳанда ё намояндааш) пешниҳод карда шавад ё ба воситай шуъбаҳои Корхонаи воҳиди давлатии «Почтаи тоҷик» ва дигар тартибе, ки қонун муқаррар кардааст, ворид гардад.

Рад кардани қабули аризай даъвогӣ (ариза) тибқи талаботи моддаи 137-и КМГ ҷумҳурии Тоҷикистон дар муҳлати се рӯз ҳал карда шуда, дар

муҳлати на дертар аз панҷ рӯзи ба суд ворид шуданаш бояд ба аризадиҳанда бо замимаи ҳуҷҷатҳо баргардонида шавад.

4. Судя дар таъиноти беҳаракат монондани аризаи даъвогӣ (ариза) барои ислоҳи норасоиҳо тибқи талаботи қисми 1 моддаи 139-и КМГ муҳлат медиҳад, ки он бояд оқилона буда, вақти дода шуда имконияти ислоҳи норасоиҳоро таъмин карда тавонад. Агар даъвогар (аризадиҳанда) дар муҳлати муқарраршуда норасоиҳои дар таъинот номбаршударо ислоҳ кунад, аризаи даъвогӣ аз рӯзи пешниҳоди ибтидоии он ба суд пешниҳодшуда эътироф гардида, бо таъиноти судя ба мурофиаи суд қабул карда мешавад. Дар чунин ҳолат шурӯъшавии муҳлати баррасии парванда аз рӯзи қабули аризаи даъвогӣ (ариза) ҳисоб карда мешавад.

5. Қонунгузор муҳлатҳои умумӣ ва кӯтоҳи баррасӣ ва ҳалли парвандаҳои судиро вобаста ба категорияҳои парвандаҳои гражданиӣ ва оилавӣ муайян намудааст.

Парвандаҳои гражданиӣ ва оилавӣ дар муҳлати умумӣ то се моҳ, дар хусуси барқарор намудан ба кор, ситонидани алимент бошад на дертар аз як моҳ (қисмҳои 1 ва 2 моддаи 157-и КМГ) баррасӣ ва ҳал карда мешаванд.

Қонун метавонад муҳлатҳои кӯтоҳи баррасӣ ва ҳалли категорияҳои алоҳидай парвандаҳои гражданиӣ ва оилавиро муқаррар намояд. Масалан, тибқи талаботи моддаи 265-и КМГ ариза дар бораи мавриди баҳс қарор додани қарорҳои мақомот ва шахсони мансабдоре, ки ваколатдоранд парвандаҳоро оид ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ баррасӣ намоянд, дар муҳлати даҳ рӯз аз ҷониби суд баррасӣ карда мешаванд ё парвандаҳо дар бораи ҳифзи ҳуқуқи интихоботӣ ва ҳуқуқи иштироки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раъйпурсӣ дар давоми се рӯзи баъди расиданаш ва агар то рӯзи интихобот камтар аз шаш рӯз монда бошад ба таври фавран баррасӣ мегарданд (моддаи 260-и КМГ).

6. Суд, судяҳо бояд дар назар дошта бошанд, ки парвандаҳои гражданиӣ, оилавӣ дар муҳлати то се моҳ аз рӯзи қабули ариза аз ҷониби судя ва парвандаҳо дар хусуси барқарор намудан ба ҷои кор, ситонидани алимент, агар ситонидани алимент бо баҳси муқаррар кардани падарӣ (модарӣ) ё зарурати ҷалби дигар шахсони манфиатдор вобаста набошад, дар муҳлати на дертар аз 1 моҳ аз рӯзи қабули аризаи тарафҳо аз ҷониби суд баррасӣ ва ҳал карда мешаванд.

7. Тибқи муқаррароти моддаи 140-и КМГ аризаи даъвогии муқобили даъво то оғози муҳокимаи судӣ бояд пешниҳод карда шавад, ки он якҷоя бо аризаи даъвогии ибтидои баррасӣ карда мешавад. Муҳокимаи судӣ аз вақти оғози маҷлиси судӣ сар мешавад.

Азбаски қонунгузор муҳлати баррасии аризаи даъвогии муқобили даъворо муқаррар накардааст, аз ин рӯ, суд, судяҳо бояд дар назар дошта бошанд, ки дар ин ҳолат ҷараёни муҳлати баррасии парванда аз рӯзи қабули аризаи даъвогии муқобили даъво ба мурофиаи судӣ оғоз мегардад.

8. Бинобар он ки қонунгузор барои гузаронидани омодасозии парвандашо ба муҳокимаи судӣ муҳлати мушаххасро муқаррар накардааст, амалҳои омодасозии парвандашо ба муҳокимаи судӣ дар доираи муҳлати умумии муқаррарнамудаи қонун барои баррасӣ ва ҳалли ҳамаи парвандашо гузаронида мешаванд. Аз ҷумла, оиди парвандашо, ки нисбати онҳо муҳлати қӯтоҳи баррасӣ пешбинӣ шудааст, амалҳои мурофиавӣ низ дар ҳамин муҳлат гузаронида мешаванд.

9. Бо назардошти он ки маҷлиси пешакии судӣ амали мурофиавӣ дар давраи омодасозӣ марбут ба парвандашои гражданиӣ, оилавӣ ба ҳисоб меравад суд, судяҳо бояд ба инобат гиранд, ки маҷлиси пешакии судӣ дар доираи муҳлати умумии муқаррарнамудаи қонун барои парвандашо гузаронида мешавад.

Дар ҳолатҳои истиснӣ марбут ба парвандашои мураккаб судя бо назардошти фикри тарафҳо ва мураккабии парванда метавонад барои гузаронидани маҷлиси пешакии судӣ муҳлатеро муайян кунад, ки аз доираи муҳлатҳои барои баррасӣ ва ҳалли парвандашо муқаррарнамуда зиёд мебошад. Ин муҳлат бояд оқилона ва барои гузаронидани амалҳои мурофиавӣ басанда бошад. Амали мазкур бо қабули таъиноти алоҳидаи судӣ анҷом дода мешавад.

10. Ҳангоми боздоштани баррасии парванда бо асосҳои пешбининамудаи қонун ҷараёни муҳлати ба хотима нарасидаи мурофиавӣ, ҳамзамон бо боздоштани баррасии парванда боздошта мешавад (моддаи 112-и КМГ). Ҷараёни муҳлати баррасии парвандашои зикргардида аз рӯзи қабули таъинот оид ба аз нав оғоз намудани баррасии парванда идома меёбад (моддаи 224-и КМГ).

Дар мавриди бе баррасӣ монондани аризаи даъвогӣ (ариза) ё қатъ намудани баррасии парвандашои зикргардида муҳлати баррасии онҳо аз рӯзи қабули таъиноти судӣ ба итном мерасад.

11. Бо дарназардошти он ки роҷеъ ба баъзе категорияи парвандашо ва аризаю шикоятҳои муҳлатҳои баррасии онҳо мушаххас муайян карда нашудаанд суд, судяҳо метавонанд чунин парвандашо, аризаю шикоятҳоро дар муҳлатҳои оқилона вобаста ба мураккабӣ, хусусиятҳои хоси онҳо баррасӣ намоянд. Дар ин сурат, принсипи баррасии саривақтии ба амал баровардани адолати судӣ риоя карда шуда, ҳолатҳои аз муҳлати муайяннамудаи қонун зиёд муқаррар намудани муҳлати баррасӣ роҳ дода намешавад. (Мисол, барқароркунии муҳлатҳои мурофиавӣ (моддаи 114-и КМГ), баррасии ариза вобаста ба ҳолатҳои нав ошкоргардида аз нав баррасӣ намудани ҳалнома ё таъиноти эътибори қонуни пайдонамуда (моддаи 383-и КМГ), эътироф ва иҷрои ҳалномаҳои судҳои давлатҳои хориҷӣ ва судҳои ҳакамии хориҷӣ ва арбитражҳо (моддаи 398-и КМГ) ва гайраҳо.

12. Суд, судяҳо бояд бе таъхир тибқи муҳлатҳои муқаррарнамудаи қонун парвандашо дар асоси шикоят ё эътирози кассатсионӣ, шикоят ё эътирози хусусӣ ба суди марҳилаи кассатсионӣ ирсол намоянд.

Сари вақт ба тарафҳо супорида шудани ҳалномаи судӣ барои ба ҳисоб гирифтани шурӯъшавии муҳлати пешбининамудаи моддаи 327-и

КМГ, ки муҳлати овардани шикоят ва эътирози кассатсиониро муқаррар намудааст аҳамияти ҷиддӣ дорад. Аз ин рӯ, ба судҳо зарур аст, ки дар муҳлати кутоҳтарин пас аз таҳия намудани ҳалномаи асоснок чораҳои ба тарафҳо супоридани онро андешанд. (Масалан, даъвати тарафҳо, бо воситай почта фиристодани нусхай ҳалнома, қабул намудани эродҳои бо шикояти пешниҳодгардида ва ғайраҳо).

Ба суд, судяҳо тавзехот дода мешавад, ки парвандаҳои гражданӣ, оилавӣ наметавонанд пеш аз ба охир расидани муҳлати овардани шикоят ва эътиrozӣ кассатсионӣ, ки моддаи 327-и КМГ муқаррар намудааст ба суди марҳилаи кассатсионӣ ирсол карда шаванд. Парванда ба суди марҳилаи кассатсионӣ баъди ба иҷро расонидани амалҳои дар моддаҳои 332-333-и КМГ пешбинигардида фиристонида мешавад. Оид ба иштирокчиёни муроғия дастрас шудани санади судии дар парванда буда, маълумоти дақиқ бояд бошад, аз ҷумла дастхат, расиди почта, ки гирифтани санади судиро тасдиқ менамоянд.

13. Парвандаҳои судӣ дар ҳолати амали Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми ҳуқуқии вазъияти фавқулодда» аз 3 ноябрei соли 1995 №94, дар муҳлатҳои муқаррарнамудаи КМГ бо назардошти риояи талаботи моддаи 11-и Қонуни номбурда, баррасӣ карда мешаванд.

Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи тибқи шикоят ва эътирози кассатсионӣ пешниҳодшударо бояд дар муҳлати на дертар аз ду моҳи воридшавии он баррасӣ намояд. Суди Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, судҳои вилоят, суди шаҳри Душанбе бошанд ҷунин парвандаҳоро бо шикоят ва эътирози кассатсионӣ бояд дар муҳлати на дертар аз як моҳи воридшавии он баррасӣ намоянд.

Шикоят ва эътирози хусусӣ низ дар муҳлатҳои зикршуда баррасӣ карда мешаванд.

Шикоят ва эътиroz аз ҷониби судҳои марҳилаи кассатсионӣ вобаста ба парвандаҳои ҳифзи ҳуқуқи интихоботӣ ва ҳуқуқи иштироки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар райъпурсӣ ва дигар категорияҳои парвандаҳо дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин се рӯз ва фавран баррасӣ карда мешавад.

Қонунгузор баҳри фароҳам овардани имконияти иштироки субъектони ҳуқуқи интихоботӣ ва райъпурсӣ муҳлати баррасии ҷунин шикоят ва эътиrozро вобаста ба рӯзи муқараргардидаи интихобот ва раъйпурсӣ, агар то рӯзи интихобот ва райъпурсӣ камтар аз шаш рӯз монда бошад- фавран дида баромаданашро муқаррар кардааст.

14. Суди Оли, судҳои ВМКБ, вилоятӣ, суди шаҳри Душанберо зарур аст, ки ҳангоми баррасии парвандаҳои судӣ ба тариқи кассатсионӣ ва назоратӣ ба ҳолатҳои беасос ба қашолкорӣ роҳ додан ва вайрон намудани муҳлатҳои баррасии парвандаҳо диққати ҷиддӣ дода, чораҳои даҳлдор андешанд.

15. Бинобар қабули қарори мазкур, қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мӯҳлатҳои дида баромадани

парвандаҳои гражданий» аз 16 декабри соли 2004 таҳти №13 аз эътибор сокит дониста шавад.

Раиси Пленум,
Раиси Суди Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Абдуллоев Н.

Котиби Пленум,
судяи Суди Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Сайдов М.